

УДК: 635. 649.

**МАХСУЛНОКИИ НАВЪХОИ ҚАЛАМФУРИ ШИРИН ДАР ГАРМХОНАХОИ  
ПЛЁНКАГЙ ДАР ВОДИИ ҲИСОР**

Мирзоев Ш.Д., Ахмедов Т.А.

**Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур**

**Калимаҳои асосӣ:** қаламфури ширин, гармхонаҳои плёнкагӣ, навъҳо, тухмӣ, кишиш, қӯҷат, ҳарорат, намнокӣ, нақшаи кишиш, ҳосилчинӣ.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дехқонон қаламфури ширинро, ки бо номи қаламфури булғорӣ машҳур аст, аз нимаи дуюми асри XX то ин ҷониб парвариш мекунанд. Парвариши он дар майдонҳои кушод ва гармхонаҳо каме бошад ҳам ба роҳ монда шудааст. Масоҳати майдонҳои парвариши он на ҷандон қалон аст ва аз ин сабаб майдони кишиш ва истеҳсоли қаламфури ширин дар маълумоти оморӣ дар алоҳидагӣ нишон дода намешаванд, ҳамчун дигар сабзавотҳо ба ҳисоб гирифта шудаанд.

Бинобар сабзавоти сервитамин ва хӯроки парҳезӣ буданаш, инчунин ҳусусияти шифобаҳшӣ доштанаш талаботи аҳолӣ ба қаламфури ширин рӯз аз рӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он зиёд гардида истодааст. Парвариши қаламфури ширин чӣ дар майдони кушод ва чӣ дар гармхонаҳо бо усули қӯҷат ба роҳ монда шудааст. Бо ин усул назар ба кишиш тухмӣ маҳсулот барвақтар бароварда мешавад, ҳосили зиёдтар ба даст дароварда мешавад, самаранокӣ балантар буда, ҳарочоти тухмӣ сарфа мегардад.

Зиёда аз 200 навъҳои қаламфури ширин дар Институти умумироссиягии растанипарварӣ мавҷуд аст, vale қаламфури ширин дар шароити маҳсусгардогинидашудаи гармхонаҳо ба кор намеоянд. Бинобар ин соли дуюм аст, ки дар гармхонаҳои плёнкагӣ дар шароити водии Ҳисор ҷорӣ қаламфури ширин таҳти таҳқиқоти илмӣ қарор доранд. Ба ин навъҳо Подарок Молдови, Белозёрка, Богатир ва Виктория доҳил мешаванд. Ин навъҳо ҳуштаъму болаззат буда, дар гармхонаҳои плёнкагӣ ҳосили дилҳоҳ медиҳанд. Дар алоҳидагӣ тавсифи ин навъҳо ҷунин аст.

**Подарок молдовӣ.** Наъи миёнапазак аст. Аз давраи майсазани то ҷинаки якум 120-136 рӯзро талаб мекунад. Растании поядор буда, буттаи нимпарешон мебошад, ки баландияш то 100 см мерасад. Мевааш конусмонанд буда, рангаш сабз ва сабзи равшан мебошад. Вазни миёнаи мевааш 49-80 г буда, ғафсии девораш 4-6 мм мебошад. Ҳосилнокияш дар гармхонаҳои плёнкагӣ 4-5 кг ташкил медиҳад [5].

**Виктория.** Наъи миёнапазак аст. Аз давраи майсазани то пухтарасии техникӣ 125-135 рӯзро талаб мекунад. Растании поядор, нимпарешон, баландиаш 45-60 см. Мевааш конусмонанд дуруст, вазни миёнаи мевааш 70-80 г (максималияш 100-150). Ранги мевааш салатмонанд. Ҳосилнокияш дар ноҳияҳои минтақабобгардида 190-212 с/га ташкил медиҳад. Ба қасалии пажмурдашавии вертисиллӯз устувор мебошад [2].

**Богатир.** Растании инкишофёфта ва шоҳаҳояш парешон мебошад, баландияш то 70 см мерасад, мевааш бисёр маҳин мебошад, вазнаш ба 150-180 г баробар аст. Шакли конусмонанд дорад, дар давраи пухтарасии биологияш ранги сурҳро мегирад. Ғафсии танаи мевааш ба 5-5,5 мм баробар аст. Сифатҳои хуби ошомиданий дорад. Барои нигоҳдорӣ ва интиқол додан устуворияш баланд мебошад [7].

**Белозерка.** Ба тағйирёбии иқлими устувор ва серҳосил аст. Баландии растаниҳо то 50-80 см мерасад, мевааш на ҷандон қалон буда (100-115 г), конусшакл мешавад. Рангаш тағйир мейёбад аз сабзи равшан то сурҳ дар охири пухтанаш. Пешпазак (110-115 рӯз), ҳосилнокии меваи молияш -25-35 т/г, ба қасалиҳои пӯсиши тар ва хушк нисбатан устувор аст [7].

Дар гармхонаҳои плёнкагӣ дар шароити водии Ҳисор қӯҷати навъҳои қаламфури ширинро дар нимаи дуюм ва сеюми моҳи март мешинонанд. Қӯҷат то давраи шинониданаш бояд на камаш 45-50 рӯза бошад, баландияш 20-30 см ва 10-15 баг дошта бошад. Қӯҷатҳо бо нақшаи 70 x 30 см шинонида мешаванд, яъне масофаи байни қаторҳо 70 см ва масофаи бийни растаниҳо дар қатор 30 см фаро мегирад. Дар ин ҳолат микдори растаниҳо 4,7 ададро дар  $1\text{ m}^2$  ташкил медиҳанд. Дар тамоми давраи парвариш барои нигоҳ доштани речай ҳароратӣ ҷунин тавсия дода мешавад: дар рӯзҳои офтобӣ ҳарорати ҳаво 24-28°C, дар рӯзҳои абрнок 20-22°C, шабона 20-22°C, ҳарорати хок 20°C ва намнокии ҳаво 60-70 % нигоҳ дошта шавад. Бояд қайд кард, ки бо баланд шудани ҳарорати ҳаво 30°C сабзиши қаламфур фаъол аст vale, гулҳо меафтанд ва гардолуд намешаванд [10].

Қаламфур бештар ба обдиҳии зуд-зуд эҳтиёқ дорад ва ҳатто ба намнокии ками кутоҳмудат токат надорад. Талабот ба обдиҳии навбатиро аз рӯйи мушоҳидай ҳолати растаний ё бо ёрии рефрактометр, ки концентратсияи шарбати ҳучайраи баргро муайян мекунад муқаррар менамоянд. Бо пайдо шудани пажмурдашавии ҳатто камтариини растаний ва ё баландшавии моддаҳои хушк дар барг то 8 % обро додан зарур аст. Намнокии хок бояд доимо мұтадил бошад - 80% намнокии камтариини хок. Харочоти об дар як обмонй дар ферал-март 4-6 л/м<sup>2</sup> ва дар апрел-июн-8-10 л/м<sup>2</sup>[10].

Дар гармхонаҳои плёнкагӣ бештар пасту баландшавии ҳарорат ва баландшавии намнокии ҳаво мушоҳида мешавад аз ин сабаб гармхнаро ҳарчи зудтар шамол додан лозим аст [6].

Нигоҳубинии растаниҳо аз саривақт гузаронидани чорабиниҳои агротехникии зерин иборат мебошад: обдиҳӣ, ғизодиҳии иловагӣ, нармкунии хоки байни қаторҳо ва байни растаниҳо дар қаторҳо, хишовакунии алафҳои бегона, хоккашӣ ба бехи растаниҳо ва химояи растаниҳо аз қасалиҳо ва ҳашаротҳо [9]. .

Ҳосилро дар давраи пухтарасии техникӣ, дар як ҳафта як маротиба чинда дар куттиҳо мендозанд. Меваҳоро ба воситай корд ё қайчин эҳтиёткорона бурида мегиранд [2]. Дар ҳолати риоя кардан ва сари вакт гузаронидани чорабиниҳои агротехникий аз навъҳои номбаркардашудаи қаламфури ширин ҳосили дилҳоҳ ба даст оварда мешавад. Парвариши қаламфури ширин дар гармхонаҳои плёнкагӣ ҳаҷми маҳсулоти барвақтиро зиёд менамояд, таъмини талаботи аҳолиро беҳтар намуда, ба дехқонон фоида меоварад.

### АДАБИЁТ

1. Андреев В. М., Макаров В. М. Практикум по овощеводству. М: ВО «Агропромиздат», 1991, 207 с.
2. Гикало Г.С., Перец / Г.С. Гикало,-М.: Колос, 1982,- 119 с.
3. Балашов Н. Н., Земан Г. О. Овощеводство. –Ташкент: 1972. 310 с.
4. Белик В.Ф., Советкина В.Е., Дерюжкин В.П., Овощеводство. М.: Колос, 1981. 305 с.
5. Брежнев Д. Д. «Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов». -М.: Колос, 1982. -416 с.
6. Брызгалов В.А., Советкина В.Е., Савинова Н.И.Овощеводство защищённого грунта. Л.: Колос, 1983. 351с.
7. Журнал №2/2014 Картофель и овощи, ср. 9-10
8. Карапаев Е.С., Русанов Б.Г., Бешанов А.В. и др. Настольная книга овощевода /Справочник. ВО «Агропромиздат», 1989. 287с.
9. Ващенко С.Ф., Чекунова З. И., Савинова Н.И., Гаврилов Н.И., Вендило Г.Г. и Дудоров И.Т. Овощеводство защищённого грунта. М.: Колос, 1984
10. Воронина М.В., Штрейс Р.И., Селиванова О.К. Перец сладкий в защищенном грунте. Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. -56 с.
11. Рекомендация по возделыванию овощебахчевых культур в Таджикистане - Душанбе.1982. -79 с.
12. Тараканов Г. И. Овощеводство –М.: Колос, 2003. -115 с.

### АННОТАЦИЯ

## ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ СЛАДКОГО ПЕРЦА В ПЛЁНОЧНОЙ ТЕПЛИЦЕ В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ

В Гиссарской долине, в плёночной теплице, в научном опыте выращиваются четыре сорта перца сладкого: Белозёрка, Богатырь, Виктория и Подарок Молдовы. При соблюдении и своевременном проведении агротехнических мероприятий, из данных сортов сладкого перца можно получить желаемый урожай. Выращивание перца сладкого в плёночной теплице увеличивает долю раннего урожая, обеспечивает потребности населения и даёт дехканину прибыль.

**Ключевые слова:** сладкий перец, плёночные теплицы, сорта, семена, посев, рассада, температура, влажность, схема посадки, сбор урожая.

### ANNOTATION

## GROWING VARIETIES OF SWEET PEPPER IN A GREENHOUSE IN GISSAR VALLEY

In the Hissar valley, in a greenhouse, in scifentific experiments cultivate four varieties of sweet peppers: Belozerka, Bogatyr, Victoria and Podarok Moldova. If agrotechnical measures are observed and carried out in a timely manner, the desired harvest can be obtained from the named varieties of sweet pepper. Growing sweet peppers in a foil greenhouse increases the proportion of early harvest, improves the needs of the population and gives the farmer a profit.

**Key words:** sweet peppers, foil greenhouses, varieties, seeds, sowing, seedlings, temperature, humidity, planting and harvesting scheme, harvesting.

Сведение об авторах:

**Мирзоев Шучоатбек Давлатбекович**, старший преподаватель кафедры плодоовощеводства и виноградарства Таджикского аграрного университета имени Шириншох Шотемур. 734013, Таджикистан, город Душанбе, пр.Рудаки, 146. E-mail: [shudjoatbek60@mail.ru](mailto:shudjoatbek60@mail.ru). Телефон: (+992)935130943

**Ахмедов Турсунбой Абдуллоевич**, доктор сельскохозяйственных наук, академик Таджикской академии сельского хозяйства Таджикистан, профессор кафедры плодоовощеводства и виноградарства Таджикского аграрного университета имени Шириншох Шотемур. 734013, Таджикистан, город Душанбе, пр.Рудаки, 146. E-mail: [t.akhmedov.49@mail.ru](mailto:t.akhmedov.49@mail.ru). Телефон: (+992)930330149